



Амонатбонк фаъолияти худро дар нимсолаи якуми соли 2026 чиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Паёми солони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мутобиқи Самтҳои афзалиятноки фаъолияти Бонк барои соли 2026 ба роҳ монда, таваҷҷуҳи асосиро ба таҳкими иқтисодии молиявӣ, сахмгузори дар рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи дастрасии аҳоли ба хизматрасониҳои муосири бонкӣ равона намуд.

Ба ҳолати 30 июни соли 2026 дороиҳои Амонатбонк ба 13 млрд сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36 фоиз зиёд мебошад.

Уҳдадориҳои Бонк 11,8 млрд сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 38 фоиз зиёд мебошад.

Сармояи Бонк ба 1,2 млрд сомонӣ расид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 16,3 фоиз зиёд мебошад.

Ҷоидаи софи Амонатбонк дар давраи ҳисоботӣ ба 100 млн сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 30 фоиз зиёд буда, нақшаи пешбинишуда барзиёд таъмин гардид.

Бонк ба буҷети давлатӣ 68 млн сомонӣ андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмиро аз рӯи фаъолияти худ ворид намуд. Ин нишондиҳанда нисбат ба нимсолаи якуми соли 2025 9,4 фоиз зиёд мебошад.

Дар баробари рушди нишондиҳандаҳои молиявӣ, Бонк иҷрои саривақтии уҳдадориҳоро дар назди мизбон ва шарикони худ таъмин намуд.

Бақияи умумии амонатҳои шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ 10,5 млрд сомони ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36 фоиз афзоиш ёфт.

Аз ҷумла, ҳаҷми пасандозҳои аҳоли ба андозаи 17 фоиз зиёд гардида, бақияи он ба 3,5 млрд сомонӣ расонида шуд. Дар нимсолаи якуми соли 2026 ба пасандозгуздорон 62 млн сомонӣ даромади ҷои пардохт карда шуд.

Ҳамзамон, чиҳати дастгирии пасандозгуздорон, ҷои пасандозҳои муҳлатноки дусола, сесола ва пасандози «Кӯдакона» аз як то ду банди ҷои баланд карда шуд.

Дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми умумии қарзҳои пешниҳодшуда бо назардошти қарзҳои байнибонкӣ, 1,2 млрд сомони ро ташкил дод. Дар ин давра ба 27,6 ҳазор муштарӣ қарзҳо пешниҳод карда шудаанд.

Сандуқи қарзии Амонатбонк ба зиёда аз 4 млрд сомонӣ расонида шуда, шумораи қарзгирон аз рӯи бақияи қарзҳо 85 ҳазорро ташкил менамояд. Ҳаҷми сандуқи қарзӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 21,9 фоиз ва шумораи қарзгирон 3 фоиз афзоиш ёфтаст.

Маблағҳои қарзӣ ба дастгирии аҳоли, кишоварзӣ, соҳибкорӣ, саноат, тиҷорат, сохтмон, хариди манзил ва дигар бахшҳои иқтисодӣ равона карда шуданд.

Бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва сахмгузори дар таъмини амнияти озуқаворӣ, маҳсулоти қарзии имтиёзноки «Дастгирии деҳқон» роҳандозӣ гардид.

Дар доираи ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ аз ҳисоби хатҳои қарзии ҚС «KazakhExport»-и Ҷумҳурии Қазоқистон ва Бонки давлатии рушди Чин ба 21 ширкати ватанӣ дар маҷмуъ 39,5 млн доллари ИМА ва 5,9 млн юани чинӣ маблағҳои қарзӣ пешниҳод карда шуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ ба 143 муштарӣ ба маблағи умумии 48,5 млн сомонӣ қарзи ипотекаӣ пешниҳод гардид. Нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳаҷми қарзҳои ипотекаӣ 40,7 фоиз ва шумораи қарзгирандагон 24,4 фоиз афзоиш ёфт.

Бо мақсади дастгирии аҳоли ва соҳибкорӣ, меъёри фоизии як қатор маҳсулоти қарзӣ паст карда шуд. Аз ҷумла, меъёри қарзҳо барои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз 18 ба 16 фоиз ва барои соҳаи саноат аз 18 ба 15 фоиз коҳиш дода шуд. Дар доираи ҳамкории Бонк бо ширкатҳои сохтмонӣ меъёри қарзҳои ипотекаӣ ба 14 фоизи солоне баробар гардида, муҳлати истифодаи онҳо то 10 сол муқаррар шудааст.

Ин тадбирҳо ба беҳтар гардидани дастрасии шаҳрвандон ба маблағгузориҳои манзил ва рушди фаъолияти истеҳсоли соҳибкорӣ мусоидат менамоянд.

Амонатбонк дар доираи «Солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия» татбиқи хизматрасониҳои нави фосилавиро идома дод.

Бонк ба низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатгузориҳои электронии байниидоравӣ, ки аз ҷониби Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ таҳия шудааст, шомил гардид.

Тавассути чат-боти AmonatbankBot дархостҳо барои гирифтани қарз дар ҳаҷми 7,3 млн сомонӣ қонё гардонида шуд.

Дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми пардохти қарзҳо тавассути каналҳои рақамӣ ба зиёда аз 180 млн сомонӣ расид. Ин нишондиҳанда 21 фоизи ҳаҷми умумии пардохтҳои қарзиро ташкил медиҳад.

Дар давраи ҳисоботӣ 3 052 мизоч тавассути пасандози рақамии «Дастрас» ба маблағи умумии 18 млн сомонӣ пасандоз гузоштанд.

Ҳамзамон, сар карда аз санаи 15.07.2026 маҳсулоти нави қарзии рақамии «Онлайн» роҳандозӣ гардид.

Шумораи истифодабарандагони замимабарномаи «Амонатмобайл» аз 1,7 млн нафар зиёд гардид. Тавассути замимабарнома пардохти хизматрасониҳои давлатӣ, коммуналӣ ва дигар амалиётҳои фосилавӣ дастрас мебошад.

Ба интернетбонкинги Амонатбонк 17 882 корхонаю ташкилот пайваست гардида, 8 639 корхонаву ташкилотҳои буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ тавассути қорғҳои пардохтӣ хизматрасонӣ шуда истодаанд.

Шумораи дорандагони қорғҳои пардохтии Амонатбонк ба 2,1 млн нафар расид.

Инфрасохтори пардохтии Бонк зиёда аз 5,1 ҳазор постерминал, 375 банкомат ва 4 829 QR-рамзи ягоноро дар бар мегирад.

Шумораи бонувон дар Бонк ба 1 481 нафар расонида шуд, ки 48,5 фоизи шумораи умумии қормандони соҳибтахассусро ташкил медиҳанд.

Дар раванди татбиқи қорғҳои хайру савоб, Бонк дар давраи ҳисоботӣ ба «Мактаб-интернати №5 барои кӯдакони имконияташон маҳдуд»-и шаҳри Душанбе ба маблағи 105,6 ҳазор сомонӣ маводҳои хоҷагидорӣ ва хӯроқа дастрас намуд.

Дар маҷмуъ қумақҳои қасонидашуда аз ҷониби Бонк дар нимсолаи якуми соли 2026 маблағи 122,1 ҳазор қомониро ташкил медиҳад.

Амонатбонк тавассути 75 филиал ва 547 маркази хизматрасонии қонкӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои қумхурӣ фаъолият намуда, минбаъд низ ба таҳкими иқтидори қолиявӣ, саҳмгузорӣ дар рушди иқтисоди қиллӣ, рушди хизматрасониҳои рақамӣ ва қаланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба мизочон таваҷҷуҳи афзалиятнок равона менамояд. **Маълумоти бештар оид ба фаъолияти ҚВД «Қонки амонатгузориҳои Қумхурии Тоҷикистон «Амонатбонк»» дар қомонаи қасмии Қонк — www.amonatbank.tj дастрас мебошад.**